

1447 йил зулқаъда | 2026 йил апрель  
Намоз вақтлари Наманган вақти бўйича

Кун	Ҳафта кун	Тонг (Саҳарлик)	Қуёш	Пешин	Аср	Шом (Ифтор)	Хуфтон
1	Сешанба	04:17	05:40	12:13	16:52	18:50	20:09
2	Чоршанба	04:19	05:41	12:13	16:51	18:48	20:07
3	Пайшанба	04:20	05:42	12:13	16:50	18:46	20:05
4	Жума	04:21	05:43	12:13	16:48	18:45	20:03
5	Шанба	04:22	05:44	12:12	16:47	18:43	20:01
6	Якшанба	04:24	05:45	12:12	16:46	18:41	19:59
7	Душанба	04:25	05:46	12:12	16:44	18:40	19:57
8	Сешанба	04:26	05:47	12:11	16:43	18:38	19:56
9	Чоршанба	04:27	05:48	12:11	16:42	18:36	19:54
10	Пайшанба	04:28	05:49	12:10	16:40	18:35	19:52
11	Жума	04:29	05:50	12:10	16:39	18:33	19:50
12	Шанба	04:31	05:51	12:10	16:38	18:31	19:48
13	Якшанба	04:32	05:52	12:09	16:36	18:30	19:46
14	Душанба	04:33	05:53	12:09	16:35	18:28	19:44
15	Сешанба	04:34	05:54	12:09	16:33	18:26	19:43
16	Чоршанба	04:35	05:55	12:08	16:32	18:24	19:41
17	Пайшанба	04:36	05:56	12:08	16:31	18:23	19:39
18	Жума	04:37	05:57	12:08	16:29	18:21	19:37
19	Шанба	04:39	05:58	12:07	16:28	18:19	19:35
20	Якшанба	04:40	05:59	12:07	16:26	18:18	19:33
21	Душанба	04:41	06:00	12:07	16:25	18:16	19:32
22	Сешанба	04:42	06:01	12:06	16:24	18:14	19:30
23	Чоршанба	04:43	06:02	12:06	16:22	18:12	19:28
24	Пайшанба	04:44	06:03	12:06	16:21	18:11	19:26
25	Жума	04:45	06:04	12:05	16:19	18:09	19:24
26	Шанба	04:46	06:05	12:05	16:18	18:07	19:23
27	Якшанба	04:47	06:06	12:04	16:16	18:06	19:21
28	Душанба	04:48	06:07	12:04	16:15	18:04	19:19
29	Сешанба	04:49	06:08	12:04	16:13	18:02	19:17
30	Чоршанба	04:51	06:09	12:03	16:12	18:01	19:16
31	Пайшанба	04:52	06:10	12:03	16:10	17:59	19:14